

ТАҚРИЗИ

рохбари илмӣ ба диссертатсияи Алимардонзода Зулайҳо Файзалий дар мавзуи «Ҳамкориҳои энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ (солҳои 1991-2021)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020201- Таърихи муносибатҳои байнамилалӣ ва сиёсати ҳориҷӣ (ilmҳои таърих)

Диссертатсияи Алимардонзода Зулайҳо Файзалий дар таърихнигории тоҷик доир ба мавзуи «Ҳамкориҳои энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ (солҳои 1991-2021)» нахустин таҳқиқоти муфассали илмӣ ба шумор рафта, он бо фарогирии ҳучҷатҳои бойгонӣ, таҳқиқоти олимони намоёни соҳаи таъриху сиёсатшиносӣ, иқтисодиву муносибатҳои байнамилалӣ ва маводи матбуоти даврӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст.

Густариш ва рушди ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои Осиёи Марказӣ дар соҳаи энергетика, маҳсусан гидроэнергетика аз аввали солҳои соҳибистиқлолӣ дар меҳвари таваҷҷуҳи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалий Раҳмон қарор гирифтааст. Дар ин замина Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалий Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Оли – 23 декабря соли 2022 қайд менамоянд, ки: «шароити иқтисодии Тоҷикистон ҳамкориҳои зичро бо кишварҳои минтақа - Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон ва Туркманистон тақозо дорад. Густариши робитаҳо бо кишварҳои зикршудаи ҳамсоя ба таъмини осоиш ва оромии минтақа хизмат менамояд».

Инчунин Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам, Эмомалий Раҳмон масъалаҳои муҳимтарини Осиёи Марказиро, аз қабили проблемаи азхудкунии захираҳои энергетикий, пеш аз ҳама захираҳои обӣ - энергетикий, истифодаи пурсамар ва оқилонаи об ва проблемаи коммуникатсия, интиқоли бемайлони мол, қувваи корӣ ва сармоя, ёдрас шуда, аҳаммияти ҳаётан муҳим доштани ҳалли ин проблемаҳоро барои ҳалқҳои Осиёи Марказӣ таъкид намуданд.

Аз таҳлили сарчашмаҳо, маводҳои бойгонӣ, адабиёти нашриуда ва матботи даврӣ бар меояд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Осиёи Марказӣ яке аз кишварҳои дорои захираҳои бойи обӣ - энергетикӣ мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ҳачми захираҳои гидроэнергетикӣ дар ҷаҳон ҷойи 8-ум ва аз рӯйи ҳачми қиёсии захираҳо (ба ҳар сари аҳолӣ, ба ҳар 1 км² ҳудуд) мутаносибан ҷойҳои якум ва дуюмро ишғол мекунад. Захираи умумии солонаи қувваи барқи обӣ дар ҷумҳурӣ зиёда аз 527,06 миллиард кВт/с-ро ташкил медиҳад, ки аз он 3 - 4 фоизи он истифода мегардад.

Муҳаққиқон манзараи умумии рушди энергетикаи ҷумҳуриро нишон дода, ба яке аз масъалаи муҳим - ҳамкории энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дигар ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ дар сатҳи зарурӣ баррасӣ накардаанд. Аз ин рӯ, таҳқиқ ва баррасии масъалаи мазкур аҳаммияти мавзуи мавриди таҳқиқ ва объекти онро муайян мекунад.

Мубрам ва муҳим будани таҳқиқоти мазкур ба раванди омӯзиши омилҳо ва сабабҳои ниёзмандӣ ба қувваи барқ дар кишвар ва минтақа, ташхиси имкониятҳои бузурги энергетикӣ ва роҳҳои ҳалли масъалаи марбут ба истифодаи самарабаҳши захираҳои обӣ - энергетикӣ вобаста аст.

Гузашта аз ин, дар даврони Истиқлол бо ташаббуси Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати яке аз ҳадафҳои стратегӣ қарор гирифтани таъмини истиқлолияти энергетикии кишвар аҳаммияти илмии мавзуи мавриди таҳқиқро дучанд гардонида, мубрамият ва актуалий будани онро собит месозад.

Мақсади ва вазифаҳои таҳқиқот аз таҳлил ва омӯзиши таърихи ҳамкориҳои Тоҷикистон бо дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ, дар соҳаи энергетика, маҳсусан гидроэнергетика, муайян намудани дарачаи мутобиқати сатҳи ҳамкориҳои мазкур ба мақсади амалӣ намудани сиёсати берунаи ҷумҳурӣ дар марҳилаи ҳозира, инчунин дар

такмилдиҳии фаъолияти байналмилалии кишвар барои ояндаи миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат мебошад.

Пойгоҳи сарчашмавии таҳқиқот хеле бой буда, дар рафти навишти диссертатсия муаллиф аз ҳӯҷатҳои бойгонӣ, бойгонии ҷории Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон, бойгонии Ҷории ШСҲК “Барқи Тоҷик”, Паёмҳо ва суханрониҳои Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, монографияҳо ва асарҳои гуногуни доир ба ин давр нашршуда, маводи матбуоти даврӣ ва санадҳои ба имзо расидаи соҳаи обӣ - энергетикӣ миёни ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ, истифода намудааст.

Объекти таҳқиқот масъалаи омузиши таърихи захираҳои гидроэнергетикӣ ва доираи ҳамкориҳои энергетикии Тоҷикистон бо дигар ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ дар муҳтавои диссертатсия ҷой дода шудааст. Предмети таҳқиқотро дараҷаи азхудкунии захираҳои обӣ-энергетикии минтақа ва таҳлили ҳолати равандҳои истифодай нерӯи барқ дар истеҳсолот, саноат, маориф, фарҳанг ва ҳаёти майшии аҳолии ҷумҳуриҳои пасошуравии Осиёи Марказӣ фаро гирифтааст.

Навғонии илмии таҳқиқот дар он ифода мегардад, ки бори аввал дар доираи як диссертатсия, дар шакли мавзуи мукаммал маълумот дар бораи бунёди комплекси гидроэнергетикии Тоҷикистон, захираҳои гидроэнергетикии Тоҷикистон дар тавозуни энергетикии Осиёи Марказӣ, таҷрибаи таърихии ҳамкориҳои энергетикии ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ ва баҳусус, густариш ва рушди ин ҳамкориҳо дар даврони истиқлол пешкаш гардидаанд.

Соҳтори диссертатсия ба мазмuni он мувоғиқ буда, аз муқаддима, дӯбоб, шаш зербоб, хулоса ва рӯйхати адабиёти истифодашуда, иборат мебошад.

Дар муқаддима мубрамияти мавзӯъ асоснок карда шуда, сатҳи омузиши он, мақсад ва вазифаҳо, предмет ва объект, заминai

сарчашмаиносии кор, доираи хронологӣ, навгонии илмӣ, асосҳои методологӣ, аҳаммияти назариявӣ ва амалии он муайян шудаанд.

Дар боби якуми рисола, ки “**Бунёди комплекси гидроэнергетикии Тоҷикистон: вижагиҳо ва аҳаммияти он дар низоми энергетикии Осиёи Марказӣ**” номгузорӣ шудааст, масъалаҳои захираҳои гидроэнергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тавозуни энергетикии ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ, аҳаммияти бунёди комплекси гидроэнергетикӣ дар тараққиёти ҳоҷагии ҳалқи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ дар шароити соҳибистиклолӣ, Консепсияи нави рушди комплекси энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити соҳибистиклолӣ мавриди таҳқиқу таҳлил қарор дода шудааст.

Боби дуюми рисола “**Ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ дар рушди соҳаи гидроэнергетика**” ном дошта, масъалаҳои захираҳои обии Осиёи Марказӣ ва масоили иқтисодии истифодаи онҳо барои истеҳсоли нерӯи барқ, ҳамкориҳо дар сармоягузорӣ, лоиҳакашиӣ ва истифодаи нерӯи зеҳнӣ-техникӣ дар соҳаи гидроэнергетика, аҳаммияти минтақавии НБО Роғун дар таъмини обу барқи ҷумҳуриҳои Осиёи Марказиро дар бар мегирад.

Дар ҳулоса фикри ҷамбастии докторант оид ба мавзӯъ ва низниҳоду тавсияҳо роҷеъ ба таҳқиқоти минбаъда дар ин самт оварда шудааст.

Саҳми шахсии довталаб аз он иборат аст, ки дар асоси маводҳои бойгонии ҷумҳуриявӣ ва ҷорӣ, сарчашмаҳо, қонуну санадҳои байналмиллай, таҳқиқотҳои олимони соҳаҳои гуногун ва адабиёти илмӣ масъалаи мазкурро бори аввал таҳқиқ намудааст. Ҳамзамон, муаллиф сатҳи захираҳои энергетикии ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ ва тафовути онҳоро муайян намуда, доираи ҳамкории онҳо, маҳсусан Ҷумҳурии Тоҷикистонро пас аз соҳибистиклол гардидан нишон додааст. Докторант сарчашмаҳои зарӯриро таҳлил намуда, ҳулосаҳои худро басн намудааст. Дар ҳамин асос диссертатсия натиҷаи таҳқиқоти шахсии докторант ба ҳисоб рафта, андешаҳои илмӣ, коркарди назариявию методологӣ мустақилона баён ва ичро шудаанд.

Дар диссертатсия мақсад ва вазифаҳои илмӣ пурра ҳал гардида, пешниҳод ва хулосаҳои муаллиф асоснок карда шудаанд. Натиҷаи муҳими диссертатсия дар он аст, ки масъалаи ҳамкориҳои энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ дар асоси факту далелҳо пурра ва дақиқ таҳлил гардида, таҳқиқот шакли мӯжкаммалу мушаҳҳасро пайдо кардааст.

Аҳаммияти амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки маводи диссертатсия дар рӯнамоии захираҳои энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аҳаммияти он барои минтақаи Осиёи Марказӣ, инчунин ҳангоми таҳияи асарҳои маҳсуси бунёдӣ оид ба таъриҳ ва таъриҳнигории таърихи ҳалки тоҷик хидмат ҳоҳад кард. Натиҷаи таҳқиқотро метавон дар раванди таълими таърихи ҳалқи тоҷик, муносибатҳои байналхалқӣ, сиёсатшиносӣ, сотсиология, дар соҳаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва дигар соҳаҳои ҷомеа, ҳамчунин ҳангоми роҳандозии сиёсати иҷтимоии давлат мавриди истифода қарор дод.

Муҳтавои диссертатсия дар мақолаҳои нашршудаи муаллиф дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар нашрияҳо инъикос ёфтааст.

Бо боварии комил гуфта метавонем, ки таҳқиқоти Алимардонзода Зулайҳо Файзалий ба талаботи навишти рисолаҳои номзадӣ ҷавобгуй буда, он дар асоси омӯзиши маводҳои бойгонӣ, санадҳои меъерию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақавӣ, маълумотҳои оморӣ, маводҳои Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон, ШСҲК “Барқи тоҷик” ва дигар асару китобҳои ба ин соҳа таалукӯдонита, таҳия шудааст. Аксарияти ин маводҳо нахустин бор ба гардиши илмӣ ворид гардидаанд.

Ҳамин тариқ, Алимардонзода Зулайҳо Файзалий аз ӯҳдаи таълифи рисолаи илмӣ баромада, вазифаҳои дар назди ҳуд гузошташударо пурра иҷро намудааст. Диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисоси 6D020201 - Таърихи муносибатҳои байналмилалӣ ва сиёсати хориҷӣ (илмҳои таъриҳ) пурра

мувофиқат мекунад. Диссертатсия аз рӯйи натиҷаҳои назариявӣ ва хулосаҳои илмӣ, тавсияҳои амалӣ ва сатҳу сифати таҳияи худ ба талаботи Низомномаҳои Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба таҳияи диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020201- Таърихи муносибатҳои байналмилаӣ ва сиёсаги хориҷӣ (илмҳои таърих) нисбат доранд, ҷавобгӯй мебошад.

Хулоса, диссертатсияи Алимардонзода Зулайхо Файзалий дар мавзуи «Ҳамкориҳои энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамҳуриҳои Осиёи Марказӣ (солҳои 1991-2021)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020201- Таърихи муносибатҳои байналмилаӣ ва сиёсати хориҷӣ (илмҳои таърих) таҳқиқоти илмии анҷомёфта ҳисобида шуда, он ба талаботи муқарраргардидаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба дарёфти дараҷаҳои илмӣ комилан ҷавобғӯ мебошад.

Рохбари илмӣ, д.и.т., дотсент,
мудири кафедраи таърихи умумӣ
ва муносибатҳои байналхалқии
ДДОТ ба номи С. Айнӣ

уми
ии

Хусайнов Аҳмадҷон Курбонович

Имзои доктори илмҳои таърих,
дотсент А. К. Ҳусайновро тасдиқ

Сардори шуъбаи кадрҳо
ва корҳои маҳсуси ДДОТ
ба номи Садриддин Айнӣ



Мустафозода Абдукарим

Сурога: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 121,
ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ,
Телефон: (+ 992) 2241383;
E-mail: info@tgpu.tj